

НАФРИН ХАЛҚ БА ҲИКМАТЁР

Дар даврае, ки хун аз кӯчаҳои Афғонистон равон аст, мардум аз ҳар гӯши олам дар робита ба вазъи Афғонистон ҳарф мезананду ҷомеаи ҷаҳониро вазъ нигарон кардааст. Як иғвогари фосиқ мардумро ба андешаҳои дуруғин ҷалб месозад, то ин ки нафрат зиёдтар гардад. Ин Гулбуддин Ҳикматиёр, ки ҳамчун нопоконаву қасифонаву бевичдон шинохта шудааст, нисбат ба андешаҳои Пешвои миллати тамаддунсози тоҷик муҳтарам Эмомалий Раҳмон ғикру мулоҳизаҳои аblaҳона намуда, мардумро ба гумроҳӣ бурдан меҳоҳад.

Нафаре, ки ҳастии худро баҳри амалҳои зишт баҳшидааст, қадри сулҳу осоишро аз кучо медонад. Ин Ҳикматиёр фалсафаи сулҳу оромиро намедонад ва андешаҳои Роҳбари олии Тоҷикистонро хуб дарк ҳам накардааст. Ҷашми Ҳикматиёро пардаи сурхтарин, ки хуни миллати ағрон аст, печнонидааст. Намедонад, ки дар тепаҳою кӯҳҳои сарбаланди марзи Панҷшеру Бадаҳшон, Балху Бомиён, Taxору Мазор, Саманқону Кобул мардуми бегуноҳ аз дasti золимон ҷон дода истодаанд ва Ҳикматиёр боз меҳоҳад мағзҳоро бо сафсатаҳои худ пур кунад. Ин Ҳикматиёр аз табори бадаҳлоқону золимону одамкушон ҳаст, чӣ донад қимату ҳикмати сухани сулҳофари Пешвои миллати моро.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки Ҳикматиёр бевичдонтарин ва бешарафттарин чехраи ду асри охири Афғонистони Ҷангзада аст ва боят донад, ки таъриҳ барои имрӯзу ояндааш нафрат хоҳад хонд.

Шарифзода Беҳрӯз,
устоди ДМТ